

Шартномаи

истифодабарии низоми «Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона»-и Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки минбаъд «Марказ» номида мешавад, дар шахсияти директор Л.Файзуллозода, ки дар асоси Оиннома амал мекунад ва _____, ки минбаъд «Истифодабаранда» номида мешавад, дар шахсияти _____, ки дар асоси _____ амал мекунад, аз тарафи дигар, дар якҷоягӣ «Тарафҳо» номида мешаванд, Шартномаи мазкурро ба таври зайл ба имзо расониданд.

1. Мавзӯи Шартнома

1.1. Шартномаи мазкур ҳуқуқу ӯҳдадорихои Марказ ва Истифодабарандаро ҳангоми кор бо низоми «Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки минбаъд «Низом» номида мешавад, муайян менамояд.

2. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои Тарафҳо

2.1. Марказ ӯҳдадор аст:

1) Кормандони ба таври хаттӣ тавсияшудаи Истифодабарандаро чиҳати кор бо Низом омӯзонад ва дастрасӣ ба Низомро тибқи шартҳои Шартномаи мазкур таъмин намояд;

2) яклухтӣ ва тағйирнопазирии маълумоти Истифодабарандаро, ки ба Низом барои гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо ворид шудааст, кафолат диҳад;

3) ба Истифодабаранда оид ба кор бо Низом тавассути телефон, почтаи электронӣ ва дигар воситаҳои алоқа сари вақт машварат диҳад;

4) Ҳангоми муроҷиат ба Марказ, дархостҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоеро, ки барои гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо аз мақомоти шомилшуда зарур мебошанд, аз номи Истифодабаранда ба Низом ворид намояд;

5) Маълумоте, ки Истифодабаранда ба Низом барои гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо аз идораҳои шомилшуда ворид кардааст, ошкор накунад.

6) Ба Истифодабаранда фавран дар бораи пайдоиши нуқсонҳои техникӣ, ки бинобар онҳо иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи Шартномаи мазкур ғайриимкон аст, хабар диҳад;

7) Ба Истифодабаранда ҳангоми кор бо Низом кумаки техникӣ ва методӣ расонад.

2.2. Марказ ҳуқуқ дорад:

1) дар ҳолатҳои зерин бе огоҳӣ дастрасии Истифодабарандаро ба Низом боздорад:

- риоя накардани шартҳои Шартномаи мазкур аз ҷониби Истифодабаранда;

- бо сабаби пайдоиши мушкилоти ғайриҷашмдошти хусусияти техникдошта ё ҳолатҳои вобаста ба бехатарӣ;

2) бо мақсади иҷрои корҳои профилактикӣ қори Низомро муваққатан боздошта, қаблан Истифодабарандаро ба воситаи почтаи электронӣ огоҳ намояд.

3) Маълумотро аз Низом ба мақомоти дахлдори давлатӣ бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ, пешниҳод намояд.

2.3. Истифодабаранда ӯҳдадор аст:

1) Рамзи дастрасӣ (парол) ба Низом ва ҳифзи истифодаи беиҷозати он аз ҷониби шахсони дигарро таъмин намояд. Дар сурати беиҷозати Истифодабаранда дастрасӣ пайдо кардани шахсони сеюм ба Низом, ба таври фаврӣ Марказро хабардор намояд, то ин, ки дастрасӣ ба Низом баста шуда, рамз иваз гардад;

2) Пас аз ҳар як маротибаи кор дар Низом, ба таври зарурӣ ва бехатар аз сабти баҳисобгирии худ хориҷ шавад.

3) Махфияти рамзи истифодашаванда ва дигар воситаҳои мушобеҳсозиро (логин ва парол) таъмин намояд.

4) Марказро фавран оиди ҳама гуна ҳолати дастрасии беиҷозат ба Низом бо истифода аз сабти баҳисобгирии он ва/ё ҳама гуна вайронкунии (гумонбарии вайронкунии) махфияти рамз ва дигар воситаҳои мушобеҳсозии худ, огоҳ созад.

5) Ба Марказ ҳаққи хизматрасонии истифодаи Низомро сари вақт пардохт намояд;

2.4. Истифодабаранда ҳуқуқ дорад:

1) Ба Марказ оид ба фаъолияти Низом дархост ирсол намояд, инчунин оиди истифодаи Низом тавассути телефон, почтаи электронӣ ва дигар воситаҳои алоқа, машваратҳои ройгон гирад.

2) Оиди иҷрои нопурраи хизматрасонии Марказ ба почтаи электронии он - info@swcustoms.tj шикоят фиристад. Истифодабаранда дар бораи натиҷаи баррасии шикоят на дертар аз 5 (панҷ) рӯзи корӣ аз санаи ирсолӣ он, тавассути почтаи электронӣ хабардор карда мешавад.

3. Бақайдгирии Истифодабаранда дар Низом

3.1. Бақайдгирӣ дар Низом пас аз пешниҳоди маълумоти зерин аз тарафи Истифодабаранда, сурат мегирад.

- нусхаи иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти андоз;
- нусхаи РМА-и ташкилот;
- нусхаи замимашудаи шиносномаҳои роҳбари ташкилот, кормандон ва шахсони расман вобасташудаи он;
- суроғи расмӣ почтаи электронӣ ва рақамҳои телефони ташкилот.

3.2. Бақайдгирии Истифодабарандагони иловагӣ аз номи ташкилот, дар асоси дархости он тариқи почтаи электронии расмӣ анҷом дода мешавад.

4. Арзиш ва тартиби пардохти хизматрасонии Марказ

4.1. Арзиши хизматрасонии Марказ барои ирсолӣ ҳар як Дархости шакли ягона ба мақомоти шомилшуда тавассути Низом аз ҷониби Истифодабаранда, 59 сомониरो ташкил медиҳад.

4.2. Пардохти ҳаққи хизматрасонии Марказ аз тарафи Истифодабаранда тавассути ҳамёни электронии он дар низом ва дигар воситаҳои муқаррарӣ ба амал бароварда мешавад. Маблағҳои амонатии Истифодабаранда дар ҳамёни электронӣ бояд на камтар аз 59 сомониरो ташкил диҳанд.

4.3. Маълумоти тафсилотӣ оиди пардохтҳои Истифодабаранда аз ҳамёни электронӣ, дар утоқи шахсии электронии он дар Низом, инъикос мегардад. Пурра кардани ҳамёни электронии

Истифодабаранда, тавассути суратҳисоби бонкӣ, посттерминалҳои пардохтӣ, бо таври нақдӣ ва тавассути Низом бо истифода аз корти бонкӣ, имконпазир аст.

4.4. Маълумот дар бораи арзиши хизматрасониҳои Марказ, дар сомонаи интернетии www.swcustoms.tj ҷойгир карда шудааст.

4.5. Тағйирот дар арзиши хизматрасонӣ баъди 5 (панҷ) рӯзи корӣ аз лаҳзаи огоҳ кардани Истифодабаранда ва дар сомонаи Марказ нашр шудани маълумоти дахлдор, амалӣ мегардад.

4.6. Дар сурати бекор кардани Шартномаи мазкур, маблағи пешпардохт тибқи банди 4.2 бо тартиби муқарраргардида ба Истифодабаранда баргардонида мешавад.

5. Масъулияти Тарафҳо

5.1. Тарафҳо барои иҷро накардан ё иҷрои нопурраи ўҳдадориҳои худ аз рӯи Шартнома тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавобгар мебошанд.

5.2. Истифодабаранда барои тамоми амалҳо ва оқибатҳои онҳо, ки тавассути сабти баҳисобгирии Истифодабаранда бо истифода аз Низом содир шудаанд, инчунин дар мавриди ҳама ба ашхоси сеюм ихтиёран пешниҳод кардани дастрасӣ ба сабти баҳисобгирии худ, аз ҷумла тибқи қарордодҳо ва созишномаҳо, масъул аст. Ҳамаи амалҳо бо истифодаи Низом, ки таҳти сабти баҳисобгирии Истифодабаранда иҷро мешаванд, ҳамчун аз ҷониби худ Истифодабаранда иҷрошуда ҳисобида мешаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки Истифодабаранда Марказро дар бораи дастрасии беиҷозат ба Низом бо истифода аз сабти баҳисобгирии Истифодабаранда ва/ё ягон вайронкунии (эҳтимолияти вайронкунии) махфияти рамзи худ ва дигар воситаҳои мушобеҳсозӣ, пешакӣ огоҳ накарда бошад.

Марказ барои гумшавии эҳтимолии маълумот, инчунин дигар оқибатҳое, ки бинобар вайрон кардани муқаррароти ин қисми Шартнома ба амал меоянд, ҷавобгар намебошад.

5.3. Дар сурати пайдоиши ҳолатҳои рафънопазир, Тарафҳо барои иҷро накардан ё нопурра иҷрои намудани ўҳдадориҳои худ ҷавобгар намебошанд.

5.4. Ҳолатҳои рафънопазир тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд.

5.5. Дар сурати имконнопазир гаштани иҷрои ўҳдадорихои худ бо сабаби ба вучуд омадани ҳолатҳои рафънопазир, Тарафҳо бояд оиди рух додани чунин ҳолатҳо, якдигарро хабардор намоянд.

5.6. Иҷрои ўҳдадорихо пас аз бартараф шудани ҳолатҳои рафънопазир, идома дода мешаванд.

6. Ҳалли баҳсҳо

Ҳама баҳсҳо ё ихтилофот, ки байни Тарафҳо дар доираи Шартномаи мазкур ё вобаста ба он ба вучуд меоянд, ба воситаи гуфтушунид ва машваратҳо ҳал карда мешаванд. Дар сурати ба даст наовардани натиҷаи мусбӣ, ҳар яке аз Тарафҳо ҳуқуқ дорад ба мақомоти судӣ муроҷиат намояд.

7. Мӯҳлати амал ва тартиби қатъи Шартнома

7.1. Шартномаи мазкур аз санаи ба имзо расидани он эътибор пайдо мекунад ва ба мӯҳлати бемаҳдуд баъта мешавад.

7.2. Ҳар яке аз Тарафҳо метавонад аз иҷрои Шартномаи мазкур яктарафа даст кашад. Тарафе, ки хоҳиши қатъи Шартномаро кардааст, бояд ба Тарафи дигар на дертар аз 30 (сӣ) рӯзи тақвимӣ пеш аз санаи эҳтимолии қатъ кардани он, бо тариқи хаттӣ ё электронӣ огоҳинома фиристад.

7.3. Аз лаҳзаи қатъи амали Шартнома, Истифодабаранда аз дастрасӣ ба Низом маҳрум мегардад.

8. Муқаррароти хотимавӣ

8.1. Дар ҳолати тағйир ёфтани ном, суроғаи маҳалли ҷойгиршавӣ ё дигар мушаххасот, Тарафи дахлдор бояд Тарафи дигарро дар давоми 3 (се) рӯзи корӣ аз санаи чунин тағйирот ба таври хаттӣ ё электронӣ огоҳ созад.

8.2. Тағйиру иловаҳо ба Шартномаи мазкур, ба таври хаттӣ ба расмӣ дароварда шуда, қисми ҷудонашавандаи он аз лаҳзаи имзои Тарафҳо ба ҳисоб меравад.

8.3. Шартномаи мазкур дар ду нусха таҳия шуда, эътибори яхелаи ҳуқуқӣ доранд.

9. Суроғай ҳуқуқӣ ва мушаххасоти тарафҳо

Аз КВД “Маркази Равзанаи ягона”:
Шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳ. Шерозӣ -16/1

<p><u>Суратҳисоби асосӣ барои пур кардани ҳамёни электронӣ:</u> С/ҳ: 20202972900003381001 С/к: 20402972919001 РМА: 020034727 МФО: 350101900 ҶСК “Алиф-бонк” Шаҳри Душанбе</p>	<p><u>Суратҳисоби эҳтиётӣ, ҳангоми фаъол набудани ҳамёни электронӣ:</u> С/ҳ: 20202972004213105000 С/к: 20402972316264 РМА: 020034727 МФО: 350101626 Бонк: «Амонатбонк-05» БДА ҶТ Ноҳияи И.Сомонии ш. Душанбе</p>
<p>почтаи электронӣ: info@swcustoms.tj ва swcustoms.tj@gmail.com</p>	

Аз субъекти хоҷагидор (Истифодабарандаи низом):

<p>Суроғай ҳуқуқӣ _____ _____ С/ҳ: _____ С/к: _____ РМА: _____ МФО: _____ Бонк: _____ Зери низоми дахлдор хат кашида шавад А) Андозсупорандаи низоми соддакардашуда (6%) Б) Андозсупорандаи низоми умумӣ (18%)</p>
<p>почтаи электронии расмӣ: _____</p>

Директори КВД _____
Маркази Равзанаи ягона»-и _____
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати _____
Ҷумҳурии Тоҷикистон _____

Л.Файзуллозода _____
имзо ва муҳр

_____ имзо ва муҳр